

136192 - Барои ҳаҷ эҳром баст, vale вуқуф (истодан) дар Арафот аз ӯ фавт гардид

савол

Барои ҳаҷ эҳром баст ва шарт нагузошт, сипас вуқуф (истодан) дар Арафот (бо сабаби беморӣ ё таъхир ё бе узр) аз ӯ фавт гардид. Ҷӣ чизе бар ӯ лозим аст? Ва чӣ гуна аз эҳроми худ барояд?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аввал:

Вуқуф (истодан) дар Арафот, рукнे аз руқнҳои ҳаҷ аст, балки бузургтарин рукни он аст, зоро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст: «**Ҳаҷ Арафа аст, пас касе ки пеш аз дамидани субҳ, шаби ҷамъ (шаби Муздалифа) ба Арафот расад, ҳаҷчи ӯ дуруст мебошад**». Ривояти Тирмизӣ (889) ва Насой (3016) ва ин лафзи Насой аст. Шайх Албонӣ (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) ин ҳадисро дар китоби “Саҳиҳу-н-насой” саҳех донистааст.

Аз ин хотир, касе ки пеш аз дамидани субҳи рӯзи иди Қурбон ба Арафа наояд, ҳарчанд лаҳзает (дар онҷо наистад) ва ё аз онҷо гузаре накунад, ҳаҷ аз ӯ бо иҷмои донишмандон фавт гардидааст. (Яъне ҳаҷро аз даст додааст).

Нававӣ (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) дар китоби “Ал-Маҷму’” (8/273) гуфтааст: “Ҳаргоҳ барои ҳаҷ эҳром бандад ва пеш аз дамидани субҳи рӯзи иди Қурбон дар Арафа вуқуф накунад, бо иҷмоъ ҳаҷ аз ӯ фавт гардидааст ... ” Поёни сухан.

Дуввум:

Касе, ки аз ӯ ҳаҷ фавт гардад (яъне ҳаҷро аз даст бидиҳад) – ва дар аввали эҳром шарт нагузошта буд, ки хориҷ шудани ӯ аз эҳром ҳамон ҷоест, ки боз дошта шуд –

умури зерин бар ў лозим мегардад:

- 1- Бо анчом додани умрае аз эхромаш хорич шавад.
- 2- Қазои он бар ў дар соли оянда вочиб аст, гарчанде ки ҳаччи фавтшуда нофилада бошад ҳам.
- 3- Бар ў вочиб аст, ки ҳадиеро забҳ кунад, илова бар он қазои умраро анчом бидиҳад.
- 4- Агар таъхир кардани ў (ба Арафа) бе узр бошад, бояд тавба кунад.

Ин хулосай амалҳои зарурӣ барои касе, ки аз ў ҳач фавт гардидааст.

Онро бо далелҳо баён менамоем:

- 1- Касе, ки аз ў ҳач фавт гардад, бояд бо анчом додани тавофу саъй ва кӯтоҳ кардан ё тарошидани мӯи сар (яъне бо ичро намудани умрае) аз эхром хорич шавад.

Зоро Молик дар китоби Ал-Муваттаъ (870) ривоят кардааст, ки Абуайюби Ансорӣ (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) аз Мадина ба қасди ҳач хорич шуд, вале дар роҳи Макка шутурашро гум кард. Ў дар рӯзи иди Қурбон ба назди Умар ибни Хаттоб омад ва онро ба ў нақл кард. Умар ба ў гуфт: Чуноне, ки умракунанда анчом медиҳад, ту низ ҳамин гуна анчом бидех, бо ин кор аз эхром хорич мешавӣ. Агар дар солҳои оянда ҳачро дарёфт намоӣ, пас ҳач кун ва ончи бароят муюссар шавад, забҳ намо. Нававӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) санади ин ҳадисро саҳех донистааст.

Ба китоби “Ал-Мунтақо шарҳу-л-муваттаъ” (3/7), “Ал-Мачмуъ” (8/274) нигаред.

Инчунин далели он сухани Умар ба Абуайюб (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) мебошад, ки гуфтааст: **«Агар дар соли оянда ҳачро дарёфт намоӣ, пас ҳач кун ва ончи бароят муюссар шавад, забҳ бикиун».**

Ин дидгоҳи Абуҳанифа, Молик, Шофей ва ҳанбалиён мебошад.

Молик аз Нофеъ, аз Сулаймон ибни Ясор ривоят кардааст, ки гуфт: “Ҳаббор ибни Асвад дар рӯзи иди Қурбон омад, дар ҳоле ки Умар ибни Хаттоб ҳадии худро қурбонӣ

мекард, гуфт: Эй амири мӯъминон, ҳисоби мо хато баромад, мо гумон мекардем, ки имрӯз Арафа аст. Умар ба ӯ гуфт: Ба Макка бирав, ту ва ҳамроҳонат тавоф кунед ва агар бо худ ҳадӣ дошта бошед, онро қурбонӣ кунед, сипас мӯйи сари худро тарошед, ё кӯтоҳ кунед ва баргардед. Дар соли оянда ҳаҷ кунед ва ҳадӣ забҳ намоед. Касе ҳадӣ надошта бошад, се рӯз дар ҳаҷ ва ҳафт рӯз ҳаргоҳ баргардад, рӯза бигирад”.

Ба китоби “Ал-Маҷму’” (8/275) ручӯъ карда шавад.

2- Аммо далели воҷиб будани қазо ва ҳадӣ (забҳ), ривоятест аз Икрима, ки гуфт: Аз Ҳаҷҷоч ибни Амри Ансорӣ шунидаам, ки мегуфт: Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст: **«Касе дучори шикастагӣ ва ланѓӣ шавад (ва бо сабаби он, маносики ҳаҷро анҷом дода натавонад) ҳалол мешавад (аз эҳром мебарояд) ва бар ӯ воҷиб аст, ки соли оянда ҳаҷ намояд»**. Икрима гуфтааст: Ибни Аббос ва Абуҳурайраро оиди ин масъала пурсидам, дар ҷавоб гуфтанд: Рост гуфтааст. Ривояти Абудовуд (1862).

Дар лафзи дигар чунин омадааст: **«Касе дучори шикастагӣ ё ланѓӣ ё беморӣ шавад»**. Албонӣ ин ҳадисро дар китоби “Саҳиҳи Абудовуд” саҳех донистааст.

Ибни Қудома дар китоби “Ал-Муғнӣ” (3/280) гуфтааст: “Мувофиқи саҳехтарин ривоят ҳадӣ бар касе, ки ҳаҷ аз ӯ фавт шудааст, лозим мебошад. Ин сухани асҳоб ва фақеҳонест, ки номи онро зикр кардем, ба ҷуз асҳоби раъӣ, ки онҳо мегӯянд: Ҳадӣ лозим намебошад... Вале далели мо ҳадиси Ато ва иҷмои саҳобагон аст”. Поёни сухан.

Инчунин Ибни Қудома дар китоби “Ал-Муғнӣ” (3/281) гуфтааст: “Агар ҳамроҳи худ ҳадие бурда бошад ва онро қурбонӣ намояд (яъне дар соле, ки ҳаҷ аз ӯ фавт шуд) кифоят намекунад, балки бар ӯ дар соли дуввум низ ҳадӣ воҷиб мебошад. Аҳмад бар он тасреҳ намудааст. Далели он ҳадиси Умар (Аллоҳ аз ӯ хушнуд бод) аст”. Поёни сухан. Инчунин ба китоби “Ал-Маҷму’” (8/275) нигаред.

3- Дар аҳкоми дар боло баёншуда байни маъзур ва ё ғайри маъзур ҳеч фарқе вучуд надорад. Вале онҳо дар гуноҳ фарқ доранд. Шахси маъзур гунаҳкор намешавад ва

ғайри маъзур гунаҳкор мешавад. Чуноне, ки қозӣ Абу-т-тайиб ва дигарон гунаҳкор шудани ғайри маъзурро баён кардаанд.

Ниг: “Ал-Маҷмӯ’” (8/276) .

Аллоҳ донотар аст.